

**ХУЛОСАИ**  
**шурои диссертационии 6D. КОА-067-и назди**  
**Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии АМИТ**  
**барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси**  
**10.01.00. – Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ, 10.01.01 –**  
**Адабиёти тоҷик)**

Парвандаи аттестатсионии №\_\_\_\_\_  
Қарори шурои диссертационӣ аз 18.09.2024, № 33

Барои сазовор донистани Юсупова Мусабе Исломовна, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.00. – Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ, 10.01.01 – Адабиёти тоҷик).

Диссертасияи Юсупова Мусабе Исломовна дар мавзуи “Ҷанбаҳои фолклории эҷодиёти Раҳим Ҷалил ва накши онҳо дар тафаккури бадеъ ва услуби эҷодии нависанд” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.00. – Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ, 10.01.01 - Адабиёти тоҷик) аз 09.07.2024 (суратмаҷлиси №28) аз ҷониби шурои диссертационии 6D. КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии АМИТ (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21) ба ҳимоя иҷозат дода шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Юсупова Мусабе Исломовна шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Соли 1991 факултети филологияи русии Донишкадаи омӯзгории шаҳри Ленинобод (хозира ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров)-ро бо таҳассуси муаллими забон ва адабиёти русӣ дар мактабҳои тоҷикӣ хатм намудааст.

Юсупова Мусабе Исломовна аз соли 2014 то ба ҳол дар кафедраи забони русии факултети молия ва андози Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон фаъолият дорад.

Диссертасия дар кафедраи адабиёти муосири МДТ “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” иҷро шудааст.

**Роҳбари илмӣ** – доктори илмҳои филологӣ, профессор Матлубай Мирзоюнус.

**Муқарризони расмӣ:**

**Қосими Саъдӣ Абдулқодир** – доктори илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти факултети филологияи тоҷики ДДОТ ба номи С.Айнӣ.

**Бобоалиева Зебониссо Пирмурадовна** – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи байналмилалии забонҳои ҳориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода.

**Муассисаи пешбар:** Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Мутобики мухтавои тақризи мусбати муассисаи тақриздиҳанда, ки аз ҷониби раиси ҷаласа – номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии факултети филологияи

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Муҳаммадизода К.М., эксперт – доктори илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Шарифзода Б.Б., котиби илмии ҷаласа – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Бобомаллаев И.Ҷ. ва бо имзову муҳри ректори муассиса, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Насриддинзода Э.С. пешниҳод шудааст. Диссертатсияи номзадии Юсупова Мусабе Исломовна дар мавзуи “Ҷанбаҳои фолклории эҷодиёти Раҳим Ҷалил ва нақши онҳо дар тафаккури бадӣ ва услуби эҷодии нависанд” таҳқикоти илмии баанҷомрасида ва ба талаботи бандҳои 32-35-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 ба тасвиб расидааст, мувоғиқ буда, муаллифи он барои дарёфтни дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.00. – Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ, 10.01.01 - Адабиёти тоҷик) сазовор аст.

Муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар бо дарназардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асоснома мегардад, ки муқарризони расмӣ ва омӯзгорони муассисаи пешбар мутахассисони бевоситаи соҳаи филология буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳо таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ вобаста ба мавзуи диссертатсия 9 мақолаи илмӣ ҷоп намудааст, ки аз он 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4 мақола дар маҷаллаву маҷмуаҳои дигари илмӣ ба нашр расидаанд.

**I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:**

1. Юсупова, М.И. Ашӯла дар повести воқеии «Маъвои дил»-и Раҳим Ҷалил / М. Юсупова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ-маҷаллаи илмии ДДОТ ба номи С.Айнӣ. Маҷаллаи илмӣ. Бахши илмҳои филологӣ. – 2020 – №2. – С.174-178.

2. Юсупова, М.И. Баъзе мулоҳизаҳо доир ба истифодаи фолклор дар повести «Маъвои дил»-и Раҳим Ҷалил / М. Юсупова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ. Бахши илмҳои филологӣ. – 2020 – №4. – С.186-191.

3. Юсупова, М.И. Корбурди зарбулмасалу мақол дар романи «Шӯроб»-и Раҳим Ҷалил / М. Юсупова // Номаи донишгоҳ – маҷаллаи илмии ДДХ ба номи Б.Фафуров. Маҷаллаи илмӣ. Бахши илмҳои филологӣ. – 2021–№1. – С.107-115.

4. Юсупова, М.И. Ривоят доир ба манбаи об дар осори Раҳим Ҷалил / М. Юсупова // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ. Бахши илмҳои филологӣ. – 2021–№2. – С. 320-325.

5. Юсупова, М.И. Раҳим Ҷалил – фолклоршинос / М. Юсупова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ. Бахши илмҳои филологӣ. – 2022– №2. –С.244-250.

## **II. Мақолаҳо дар дигар маҷалау маҷмуаҳои илмӣ:**

6. Юсупова, М.И. Маққеи зарбулмасалу мақолҳо дар осори шоиру нависандагон/ М.Юсупова// Рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар низоми ташаккулёбии иқтисодиёти рақамӣ (конференсияи анъанавии илмӣ-амалии донишгоҳӣ, 22-25 апрели соли 2020), - Хӯҷанд, 2020. –С.175-178.

7. Юсупова, М.И. Фолклор - ҳамчун сарчашмаи эҷодиёти адабон/ М.Юсупова// Забон – меҳвари дониш.- Маҷмуаи мақолаҳо. – Хӯҷанд: Дабир, 2021. –С.200-205.

8. Раҳимов И.У., Юсупова, М.И. Ривоят доир ба лайлатулқадр дар осори Мирзо Турсунзода ва Раҳим Ҷалил/ И.Раҳимов, М.Юсупова// Накши Мирзо Турсунзода дар рушди адабиёт ва фарҳангии миллӣ (конференсияи ҷумҳурияйӣ бахшида ба 110 солагии Шоири ҳалқии Тоҷикистон ва Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода) – Душанбе, 2021. –С.146-153.

9. Юсупова, М.И. Фарҳангӣ гайримоддии\*Хӯҷанд дар «Маъвои дил»-и Раҳим Ҷалил/ М.Юсупова // Рушди илм ва инноватсия дар шароити рақамикунӣ (конференсияи илмӣ-амалӣ ба ифтихори 35-солагии Истиқлоли давлатии ҶТ, Рӯзи илми тоҷик ва 30-солагии ДДҲБСТ) - Хӯҷанд, 2023. – С.83-87.

**Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шаҳсони зерин тақризҳо навишта шуда, ба шурои диссертационӣ ворид гардидаанд:**

1. **Тақриз** ба автореферати диссертатсия навиштаи доктори илмҳои филологӣ, ёвари вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмудзода Обидҷон мусбат буда, дар он чунин эродҳо зикр шудааст:

– ба назар мерасад, ки на ҳамаи пажуҳишҳои дар ин замина дар адабиётшиносии хориҷӣ, хоса кишварҳои ҳамзабон, русу Аврупо ба анҷомрасида мавриди омӯзиш ва истифодай муаллиф қарор гирифтаанд;

- таснифоти корбурди унсурҳои фолклор дар ашъори Раҳим Ҷалил бояд мутобиқи меъёрҳои муайяни фолклоршиносию адабиётшиносӣ сурат мегирифт, ки дар фишурда ин матлаб ба назар намерасад.

2. **Тақриз** ба автореферати диссертатсия навиштаи доктори илмҳои филологӣ, ходими илмии Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот Одинаев Н.С. мусбат буда, дар он чунин эродҳо қайд шудаанд:

– баъзе аз пажуҳишҳо дар адабиётшиносии рус берун мондаанд;

– дар матни диссертатсия баъзе ғалатҳо ба ҷашм мерасанд, ки ислоҳи онҳо ба салоҳи кори диссертант аст.

3. **Тақриз** ба автореферат навиштаи номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики МДТ “Донишгоҳи давлати Ҷохтар ба номи Носири Ҳусрав” Аҳмадов С.Г. ва номзади илмҳои филологӣ, омӯзгори

кафедраи забони тоҷикии МДТ “Донишгоҳи давлати Бохтар ба номи Носири Ҳусрав” мусбат буда, дар он чунин эродҳо қайд шудаанд:

- дар автореферати диссертатсия назари танқидии муаллиф кам ба ҷашм мерасад. Ҳуб мешуд, ки муаллиф дар баъзе мавриди роҷеъ ба масъалаи мавриди таҳқиқ андешаҳои интиқодии худро баён медошт.
- дар тарҷумаи русии автореферат баъзе ҳатоҳои услубӣ ва тарҷума нашудани баъзе мағҳумҳо ба мушоҳида расид.
- дар фишурдаи диссертатсия баъзан ҳатоҳои имлоию китобат ба назар мерасад.

4. **Тақриз** ба автореферати диссертатсия навиштаи доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси филология, дотсент, мудири кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Шамшоди Ҷамшед мусбат буда, дар он чунин эродҳо қайд шудаанд:

- ба назар чунин расид, ки баъзе намунаҳое, ки ҳамчун мақол зикр шудаанд, дар асл зарбулмасал мебошанд;
- барои боз ҳам боло рафтани арзиши илмии рисола шарҳу тавзехи масоили назарии баъзе аз жанрҳои фолклорро овардан мувофиқи мақсад менамояд.

Муқарризони расмӣ ва ғайрирасмӣ дар баробари муайян кардани баъзе эроду нуқсони диссертатсия ва автореферати он (тоҷикӣ ва русӣ) аҳаммияти ҷанбаҳои назарию амалӣ ва навоварии кор, инчунин, дастовардҳои илмии муаллифи диссертатсияро таъкид карда, онро барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмии филология аз рӯи ихтисоси 10.01.00 - Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ, 10.01.01 – Адабиёти тоҷик) сазовор донистанд.

**Шуруи диссертационӣ қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ дар асоси таҳқиқоти илмӣ ба натиҷаҳои зерин мушарраф шуд:**

**Навовариҳои илмии таҳқиқ** дар он зоҳир мегардад, ки бори нахуст тадқиқоти диссертационӣ доир ба масъалаҳои истифодаи жанрҳои фолклорӣ дар назму наси Раҳим Ҷалил ба таври густарда мавриди таҳқиқи илмӣ қарор гирифта, доир ба асосҳои фолклории осори нависанда, масъалаҳои имконот ва истифодабарии жанрҳои фолклорӣ, ҷойгоҳи эҷоди шифоҳии ҳалқ дар тафаккури бадей ва таъсири он ба сабку услуги нигориш андеша ва нуктаҳои илмӣ иброз гаштаанд.

**Аҳаммияти назариявии таҳқиқ** аз он иборат аст, ки дар рисола дар баробари таҳқиқу баррасии осори Раҳим Ҷалил, матолиби назарӣ перомуни таъсири фолклор ба адабиёти бадей, ба тафаккури эҷодии нависанда ва услуги нигориши ў рӯи кор омадааст. Маводди мазкур имкон дорад дар таълифи мақолаҳо, асарҳои монографӣ ва илмӣ перомуни поэтикаи осори нависанда ва ҳалқияти осори ў истифода карда шавад.

**Аҳаммияти амалии таҳқиқ** дар он аст, ки бо истифодаи маводди он китобҳои дарсӣ доир ба фолклоршиносӣ, дастурҳои таълимӣ-методӣ барои донишҷӯёни риштаи филология таҳия карда мешавад. Ҳамчунин маводди рисолаи диссертациониро барои навиштани корҳои курсӣ ва рисолаҳои ҳатми донишҷӯёни риштаи филология ва фолклоршиносӣ, навиштани

рисолаҳои магистрӣ ва номзадӣ аз рӯйи ихтисосҳои филологияи тоҷик, фолклоршиносӣ ва амсоли ин ба кор бурдан мумкин аст.

**Аҳаммияти амалии натиҷаҳои таҳқиқоти бадастовардаи довталаб бо он тасдиқ карда мешавад, ки:**

Натиҷаҳои ба дастомада аз таҳқиқотро метавон дар оянда барои анҷоми силсилаи корҳои назариву амалии адабпажухӣ мавриди истифода қарор дод, ки тавсияҳои зерин аз ҷумлаи онҳоянд:

1. Дар заминаи таҳқиқот муайян гардид, ки дар рисола дар баробари таҳқиқу баррасии осори Раҳим Ҷалил, матолиби назарӣ перомуни таъсири фолклор ба адабиёти бадей, ба тафаккури эҷодии нависанда ва услуби нигориши ӯ рӯйи кор омадааст.

2. Маводди мазкур имкон дорад дар таълифи мақолаҳо, асарҳои монографӣ ва илмӣ перомуни поэтикаи осори нависанда ва ҳалқияти осори ӯ истифода қарда шавад.

3. Маводди таҳқиқоти илмиро дар таҳияи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимии таҳассусӣ доир ба фолклоршиносии тоҷик, адабиётшиносӣ мавриди истифода қарор додан мумкин аст.

4. Маводди рисолаи диссертациониро барои навиштани корҳои курсӣ ва рисолаҳои хатми донишҷӯёни риштаи филология ва фолклоршиносӣ, навиштани рисолаҳои магистрӣ ва номзадӣ аз рӯйи ихтисосҳои филологияи тоҷик, фолклоршиносӣ ва амсоли ин ба кор бурдан мумкин аст.

5. Ҳамчунин, аз муҳтавои рисола метавонанд, ки мардумшиносон, фарҳангшиносон истифода баранд. Маводди рисола барои омӯзандагони фарҳанги мардумӣ низ муғид аст.

6. Дар асоси замимаҳои рисолаи мазкур дар оянда фарҳанги зарбулмасалу мақол дар осори Раҳим Ҷалилро тартиб додан мумкин аст.

**Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд**, ки дар таҳқиқи диссертационӣ консепсияҳои илмию назарии адабиётшиносони ватанию ҳориҷӣ истифода шудаанд. Дар маҷмуъ, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқии маълумот, мувоғиқат намудани ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва интихоби равишҳои таҳқиқ бармеояд. Ҳулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқи назарӣ пешниҳод гардидаанд.

**Фояҳо дар заминаи сарҷашмаҳои мӯътамади илмӣ асос ёфтаанд.**

Асосҳои назарии таҳқиқро омӯзиш ва баррасии асару мақолаҳои олимони фолклоршинос ва адабиётшиноси ватаниву ҳориҷӣ ташкил медиҳанд. Дар таҳияи рисола ба асарҳои адабиётшиносон ва фолклоршиносони тоҷик – Раҷаб Амонов, Носирҷон Маъсумӣ, Воҳид Асрорӣ, Муҳаммадҷон Шакурӣ (М.Шукуров), Атаҳон Сайфуллоев, Ҳуршеда Отаконова, Разијоллоҳ Абдуллоҳозода, Асадулло Сӯфиев (Сӯфизода), Рӯзӣ Аҳмад, Додоҷон Обидов, Бозор Тилавов, Баҳром Шермуҳаммадов, Равшан Раҳмонӣ, Нематҷон Файзуллоев, Матлубаи Мирзоюнус, Мардон Нематов, Абдуллоҷон Мавлонов, Сироҷиддин Бобоев, Низомиддин Муродӣ, Диљшод Раҳимӣ, Қосимӣ Саъдӣ, Ислом Раҳимов, Абдуфаттоҳ Аминов ва дигарон ручуъ карда шудааст. Таълифоти олимони рус С.Велтман, Т.М.Акимова,

О.В.Белова, В.Я.Петрухин, К.В.Чистов, А.И.Лазарев, Г.Л.Премяков,  
В.Я.Пропп, М.П.Шустов низ мавриди истифода қарор гирифтааст.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот** аз он иборат аст, ки довталаб бори нахуст нақши фолклорро дар тафаккури бадеии нависанда ва ташаккули услуби ў мавриди омӯзиш қарор дода, чойгоҳи жанрҳои ривоят, дуо ва шугунро дар осори Раҳим Ҷалил муайян намудааст ва ба натиҷаҳои илмӣ ноил гаштааст. Достони «Ленинобод»-и нависанда бори нахуст ба таҳқиқ кашида шуда, хусусиятҳои он муайян карда шудааст. Маводди бойгонии Раҳим Ҷалил перомуни мавзуъ омӯхта шуда, ба муомилоти илмӣ дароварда шудааст.

Аҳаммияти натижаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад. Диссертатсия дар шакли гузориши маъруза ва мақолаҳо интишор гардида, тавассути мачаллаҳо, мачмуаҳои дастҷамъӣ, мачаллаҳои такризшавандай донишгоҳҳо ва институтҳои пажуҳиши Ҷаҳонӣ ва китобхонаҳои асосии илмӣ дар дарсҳои назарию амалий ва мустақилонаи факултетҳои филологӣ аз ҷониби донишҷӯён, магистрантон, докторантони PhD, унвонҷӯён ва омӯзгорон истифода мешавад.

**Натицаҳои ба даст омада аз таҳқиқотро** метавон дар оянда барои анҷоми силсилаи корҳои назариву амалии адабпажӯҳӣ мавриди истифода қарор дод, ки маводди таҳқиқоти илмиро дар таҳияи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимии таҳассусӣ доир ба фолклоршиносии тоҷик, адабиётшиносӣ мавриди истифода қарор додан мумкин аст, ҳамчунин аз муҳтавои рисола метавонанд, ки мардумшиносон, фарҳангшиносон истифода баранд. Маводи рисола барои омӯзандагони фарҳанги мардумӣ низ муфид аст ва дар асоси замимаҳои рисолаи мазкур дар оянда фарҳанги зарбулмасалу мақол дар осори Раҳим Ҷалилро тартиб додан мумкин аст.

Дар чаласаи шурои диссертационии 6D. КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ аз 18-уми сентябри соли 2024 дар бораи ба Юсупова Мусабе Исломовна додани дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.00. – Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ, 10.01.01 – Адабиёти тоҷик) қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ аз 16 нафар аъзои шурои диссертатсионӣ, ки бо фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри 2022, № 307/шд ба ҳайати шуро ворид шудаанд, 13 нафар иштирок доштанд, ки аз онҳо 5 нафар доктори илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда мебошанд.

Аз 13 нафар аъзои шурои диссертационии дар чаласа иштирокдошта овоз доданд: тарафдор – 13 нафар, муқобил – нест, бюллетенҳои беэътибор – нест.

## Раиси шурои диссертационӣ.

## доктори илмҳои филологӣ

## Котиби илмии шурои диссертатсионӣ.

## номзади илмҳои филологӣ

18. 09. 2024

Шарифзода Ф.Х.

Мухамедходжаева Р.А.

